

## «ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Сардори Академияи Вазорати корҳои  
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,  
генерал – майори милиитсия

Насуриён П.А.

соли 2024



### ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар ба диссертатсияи Абдуллозода Баҳодур Валий дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқии чиноятии об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи ичрои ҷазои чиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илми эълоншуда. Диссертатсияи Абдуллозода Баҳодур Валий таҳқиқоти илмии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, аз ҷониби муаллиф ҳамаҷониба таҳқиқ гардида, ба яке аз мавзӯҳои мубрими илми ҳуқуқи чиноятӣ «Ҳифзи ҳуқуқии чиноятии об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» баҳшида шуда, муҳтавои он ба ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи ичрои ҷазои чиноятӣ, ки аз рӯйи он ба шурои диссертатсионӣ мувоғики фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенити Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 7 январи соли 2022, №16/шд ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мувоғик мебошад.

Саҳми илмии довталаб дар ҳалли масъалаи илмӣ ё коркарди проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳаммияти он. Саҳми шаҳсии муаллифи диссертатсия ба сатҳи навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ, нуқтаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ асоснок карда мешаванд. Ҳамчунин, тарзи навишт,

гузориши масъала, сабки диссертатсия саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳанд. Илова бар ин, аз тарафи муаллифи диссертатсия дар мақола ва маърузаҳо, дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумхурияйӣ ва байналмилалӣ пешниҳодҳо ҷиҳати такмил баҳшидани қонунгузории чиноятии ватанӣ ва фаъолияти мақомоти ҳуқуқтатбиқкунанд, дар соҳаи татбиқи меъёрҳои ҳуқуқи чиноятӣ вобаста ба ифлос кардани об ироа гардидааст.

Қобили тазаккур аст, ки диссертант дар ҳалли як зумра масъалаҳои назарияйӣ, ки марбут ба падидай баррасиshawанд мебошанд, ба муваффақият ноил гардида, ҳамзамон андешаҳои илмиеро коркард намудааст, ки онҳо барои рушди илми ҳуқуқшиносии ватанӣ ва такмили қонунгузории чиноятӣ метавонанд саҳми назаррас гузоранд:

а) муаллиф дар рафти таҳлил муайян кардааст, ки дар давраҳои гуногуни таъриҳӣ ва шароити имрӯзai мамлакатамон об ҳамчун объекти ҳифзи ҳуқуқии чиноятӣ баромад мекунад. Дар давраи аз соли 1922 то 1926 сиёсати ҳуқуқи чиноятӣ дар соҳаи ҳифзи об тавассути татбиқи таркибҳое, ки бавосита баҳри ҳифзи табиат равона гардида, объекти бевоситаашон дигар муносибатҳо ба ҳисоб мерафтанд (хунукназарӣ, вайрон намудани ҳуқуқи моликиятии давлат ба олами наботот ва ҳайвонот ва ғайра), ё тавассути ҳифзи дигар объектҳои табиӣ (замин, ҷангалзор, олами ҳайвонот ва ғайра) ба роҳ монда мешуд. (саҳ.14).

б) рисоланавис дар таҳқиқоти диссертационии худ қайд менамояд, ки объекти намудии чинояти ифлос намудани об муносибатҳои ҷамъиятие мебошанд, ки амнияти экологӣ ва ҳифзи муҳити зистро таъмин менамоянд, объекти бевоситаи чинояти ифлос кардани об бошад, муносибатҳои ҷамъиятии таъминкунандай истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ ва ҳифз намудани онҳо, дар ҳолати тозагӣ нигоҳ доштани объектҳои обӣ ва муҳити зист ба ҳисоб меравад. (саҳ.15).

в) самти дигаре, ки муаллиф аз нигоҳи илмӣ ба он муваффақ гардидааст, ин субъекти чиноят эътироф намудани шахсони ҳуқуқӣ, аз ҷумла, барои чинояти ифлос кардани об ба принсипҳои қонуни чиноятӣ

(аз чумала, принсиби чавобгарии фардӣ) мувофиқ намебошад, бинобар ин айни замон ҷорӣ намудани чавобгарии чиноятӣ барои шахсони ҳукуқӣ асоснок ҳисобида намешавад. (саҳ.15).

Дар ин қисмат, метавон ҳулоса намуд, ки таҳқиқбараандар дар ҳалли масъалаҳои илмии вобаста ба ҳифзи ҳуқуқии чиноятии об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муваффақ гардида, нуктаҳои илмиеро манзур намудааст, ки воқеан асоснок ва таҳқимбахшандай илми ҳуқуқи чиноятӣ мебошанд.

**Натиҷаҳои мушаҳҳаси илмӣ (бо нишон додани навгонӣ, аҳаммияти илмӣ ва амалии онҳо), ки барои он ба довталаб додани дараҷаи илмии дархостшаванд мумкин аст.**

Навгонии илмии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки ин бори аввал масъалаи табиати ҳуқуқии об ҳамчун объекти ҳифзи ҳуқуқии чиноятӣ дар Тоҷикистон инъикос гардидааст. Дар таҳқиқоти диссертационӣ бори аввал ҷавобгари чиноятӣ барои ифлос кардани об дар ҷумҳурӣ, муайян намудани тарзу усул ва роҳҳои баланд бардоштани самаранокии муқовимат ба чунин категорияи чиноят, истифода аз таҷрибаи дигар давлатҳо, мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Ҳамзамон, бори аввал дар рисолаи илмӣ таҷрибаҳои муосир ва маълумоти омории кишвар ва хориҷи он вобаста ба масъалаҳои ифлос кардани об, ки дар адабиёти илмӣ ва парвандаҳои судиву тафтишотӣ мавҷуданд, оварда шудааст. Дар рисолаи илмӣ вазъи чиноят ва чинояткорӣ дар бораи ифлос кардани об таҳлил гардидааст.

Пешниҳод ва ҳулосаҳои дар рисола дарҷгардида ба такмили қонунгузории чиноятии амалкунанда равона шуда, омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ, қонунгузорӣ ва амалии ифлос кардани обро дар бар мегирад.

Натиҷаи таҳқиқот, ҳулосаҳои илмӣ ва пешниҳодҳо баҳри такмили қонунгузории чиноятӣ доир ба ҷавобгари чиноятӣ барои ифлос кардани об, равона гардидааст. Аҳаммияти амалии таҳқиқоти диссертационӣ дар он зоҳир мегардад, ки пешниҳоду тавсияҳои аз ҷониби диссертант таҳиягардида ва натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ, метавонанд ҳангоми такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ

оид ба ифлос кардани об, инчунин ҳангоми омода намудани қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба бандубости чиноятҳо, дар фаъолияти қонунгузории кумитаҳо ва комиссияҳои дахлдори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти бар зидди ифлос кардани об муборизабаранд, дар рафти таҳқиқоти илмӣ, зимни бозомӯзӣ ва такмили ихтисос дар донишгоҳу донишкадаҳо, самаранок истифода шаванд.

Бо мақсади исботи гуфтаҳои боло, ба ҷанде аз натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертационӣ ишора намудан ба маврид аст, ки барои он метавон ба довталаб дараҷаи илмӣ дода шавад:

– дар пешниҳоди хусусияти амалидошта муаллиф пешниҳод менамояд, ки дар фарқият аз м. 226 КҔ ҔТ, дар м. 328 КҔ Қазоқистон ба сифати аломатҳои вазнинкунандай чинояти ифлос кардани об, расонидани зарар ба миқдори калон ва маҳсусан калон нишон дода шудааст, ки бештар ба принсипи фардикунонидани ҷавобгарӣ мувоғиқат мекунад. Аз ин рӯ, пешниҳод менамоем, ки дар м. 226 КҔ ҔТ низ ба сифати аломати вазнинкунандай чинояти ифлос кардани об – расонидани зарар ба миқдори калон ё маҳсусан калон, мустаҳакам карда шавад.

Диссертант чунин пешниҳодро иброз намудааст, ки қонунгузории Ҷумҳурии Белорус ба ҳифзи манбаъҳои оби нушоқӣ аҳаммияти бештар дода, новобаста аз ҷой доштан ё надоштани ӯқибат, чунин кирдорҳоро чиноят эътироф намудааст.

Ба андешаи мо, чунин тарзи ҳифзи ҳукуқии чиноятии манбаъҳои таъминкунандай оби нушоқӣ асоснок ба ҳисоб рафта, он мумкин аст дар КҔ ҔТ истифода шавад. Бинобар ин, пешниҳод менамоем, ки барои қасдан ифлос ё олуда намудани обҳои нушоқӣ дар КҔ ҔТ бидуни дар аввал муқаррар намудани преюдисияи маъмурӣ, ҷавобгарии чиноятӣ пешбинӣ карда шавад. (саҳ.16);

– дигар пешниҳоди диссертант дар он аст, ки дар б. «в» қ. 2 м. 226 КҔ ҔТ ба таври алоҳида ҷудо намудани чунин аломати вазнинкунанда,

ба монанди «боиси муромурии саросарии ҳайвонот гашта бошад» зарурат чой надорад, зеро онро чунин аломати вазнинкунанда «боиси расонидани зарари чиддӣ ба олами ҳайвонот...», ки дар б. «а» қ. 2 м. 226 КҶ ҔТ мустаҳакам шудаааст, дар бар мегирад.

Дар ин қисмат, метавон иброз намуд, ки муаллифи рисолаи илмӣ бо дарназардошти нуктаҳои илмӣ ва тавсияҳои амалии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, ки ҳамагӣ навгонии илмӣ ба ҳисоб мераванд, лоик ба дараҷаи илмии дархостшаванда мебошад (саҳ. 17);

Бояд тазаккур дод, ки дар баробари комёбиҳои иброзгардида, инчунин дар рисолаи илмӣ баъзе масъалаҳои баҳсноку норавшан чой доранд ва онҳоро ба таври зерин метавон манзур намуд:

1. Дар банди 6 пешниҳодҳое, ки хусусияти назариявӣ доранд, муаллиф баён менамояд, ки “ба сифати субъекти ҷиноят эътироф намудани шахсони ҳуқуқӣ, аз ҷумла, барои ҷинояти ифлос кардани об ба принципҳои қонуни ҷиноятӣ (аз ҷумала, принципи ҷавобгарии фардӣ) мувофиқ намебошад, бинобар ин айни замон ҷорӣ намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои шахсони ҳуқуқӣ асоснок ҳисобида намешавад”, вале дар матни диссертатсия чунин андеша ба таври даҳлдор асоснок карда нашудааст. Файр аз ин, баррасии масъалаи ба сифати субъекти ҷиноят эътироф намудани шахсони ҳуқуқӣ, ба андешаи мо аз доираи мавзуи мазкури таҳқиқот берун мебошад.

2. Муаллиф дар саҳ. 64 диссертатсия ‘ба таври алоҳида муқаррар намудани таркиби ҷинояти ифлос кардани обро вобаста ба шакли гуноҳ ба принципи фардиқунонидани ҷавобгарии ҷиноятӣ мувофиқ мешуморад, вале чунин андешаи худро минбаъд тақвият надода, онро дар нуктаҳои барои ҳимоя пешниҳодшаванда ва хуносай таҳқиқот таҷассум насохтааст.

3. Аз таҳлили қонунгузориҳои давлатҳои пасошуравӣ, ки дар таҳқиқот анҷом дода шудааст (саҳифаҳои 61-72), бармеояд, ки танҳо қ. 1 м. 226 КҶ ҔТ барои ифлос кардани об преюдитсияи маъмуриро муқаррар намудааст, вале дар матни диссертатсия андешаи муаллиф дар

бобати зарурати нигоҳ доштани чунин таркиб дар м. 226 КЧ ҶТ муайян ва асоснок карда нашудааст.

Аз муаллиф хоҳиш карда мешавад, ки вобаста ба ин масъала мавқеи худро ба саҳми аъзоёни Шурои диссертационӣ мерасонид.

Аммо, эрод ва норасоиҳои ишорашууда ба мазмуну мундариҷаи диссертатсия таъсири ҷиддӣ намерасонанд ва арзиши илмии онро коста намегардонанд.

**Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.**

**Чоп намудани таълифоти натиҷаҳои диссертатсия дар матбуоти илмӣ.**

**Абдуллоҳода Баҳодур Вали** муаллифи 14 маводи илмӣ, аз ҷумла 8 мақола дар маҷаллаҳои тақризшаванд ва б мақола дар дигар журналҳо мебошад, ки ба таҳлили паҳлӯҳои гуногуни «Ҳифзи ҳуқуқии ҷиноятӣ об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» баҳшида шудаанд. Муқаррароти асосӣ ва ҳулосаҳои таҳқиқоти диссертационӣ дар мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳои муаллиф дар конференсияҳои сатҳи гуногун инъикос ёфтаанд. Баҳусус, дар конференсияи илмӣ-амалии байналмилалии дар мавзуи «ХІІ – Ломоновские чтения» – маъруза дар мавзуи «Тарафи субъективии ҷиноятӣ ифлос кардани об» (Душанбе, Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе, 28-29 апрели соли 2023), конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ дар мавзуи «Масъалаҳои назариявии ташаккули фарҳангӣ ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон» – маъруза дар мавзуи «Тавсифи умумии ҷиноятҳои экологӣ» (Душанбе, ДМТ, 5 декабря соли 2023), конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзуи «Рушди фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» – маъруза дар мавзуи «Тарафи объективии ҷиноятӣ ифлос кардани об» (Душанбе, ДМТ, 2022), конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзуи «Масоили мубрами такмили Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» – маъруза дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқии ҷиноятӣ об аз ифлосшавӣ тибқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалий» (Душанбе, ДМТ, 1 ноябрь соли 2023) ва ба монанди инҳо.

**Мувофиқати автореферат ба муҳтавои диссертатсия.** Автореферат ба муҳтавоии диссертатсия мувофиқат дорад. Дар автореферат натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ, аз он ҷумла мазмуни муҳтасар ва кофии бобҳо ва зербобҳои диссертатсия дарҷ ёфтаанд.

**Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ.** Диссертатсияи Абдуллозода Баҳодур Валий ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 (бо тағириу иловаҳо аз 26 июляи соли 2023, №295) тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Сатҳи навғонии илмии диссертационӣ, нуқтаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Хулоса, рисолаи диссертационии Абдуллозода Баҳодур Валий ба талаботҳо оид ба корҳои диссертационӣ дар мавриди дарёфти дараҷаи илмии номзади илм мувофиқ буда, муаллифи он сазовори ноил гардидан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мебошад.

Тақриз дар асоси муқаррароти мавҷуда, махсусан бандҳои 76, 77, 78, 79 ва 81 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 (бо тағириу иловаҳо аз 26 июляи соли 2023, №295) тасдиқ шудааст, таҳия ва пешниҳод гардидааст.

Диссертатсия автореферат дар семинари васеи илмӣ-назариявии кафедраи пешгирии терроризм ва таъмини бехатарии ҷамъиятии факултети №6 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон барасӣ шудааст. Дар ҷаласаи кафедра аз 13 нафар иштирок доштанд: 13 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» – 13, «зид» – нест, «бетараф» – нест. Суратҷаласаи семинарии васеи илмӣ-назариявӣ таҳти №3 аз 25 октябри соли 2024.

Тақризи муассисаи пешбар аз ҷониби Сафарзода Ҳаёт Сайдамир – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ (аз рӯи иҳтиноси 12.00.08), профессори кафедраи пешгирии терроризм ва таъмини бехатарии ҷамъиятии факултети №6 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҷаласаи кафедра барасӣ, муҳокима ва ҷонибдорӣ шудааст. Дар ҷаласаи кафедра аз 16 нафар иштирок доштанд: 16 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» – 16, «зид» – нест, «бетараф» – нест. Суратҷаласаи кафедра таҳти №5 аз 7 – уми ноябрин соли 2024.

**Раиси семинари васеи илмӣ-назарияӣ:**

Қотиби Шурои олимони Академияи  
ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади  
илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,  
полковники милитсия



Абдурашидзода А.А.

**Ташхисгар:**

Профессори кафедраи пешгирии терроризм  
ва таъмини бехатарии ҷамъиятии факултети №6  
Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,  
дотсент, полковники милитсия



Сафарзода Ҳ.С.

**Қотиби ҷаласа:**

Сардори кафедраи ҳуқуқи  
мурофиаи ҷиноятии факултети №2  
Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,  
подполковники милитсия



Нарзуллозода С.С.

«Имзои А.А. Абдурашидзода, Ҳ.С. Сафарзода  
ва С.С. Нарзуллозодаро тасдиқ менамоям»  
муовини сардори шуъбаи кадрҳои  
Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
полковники милитсия

«15» 19 соли 2024



Камолӣ З.Б.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии таълимии  
таҳсилоти олии қасбии «Академияи Вазорати корҳои дохирии Ҷумҳурии  
Тоҷикистон», 734012, ш. Душанбе, кӯчаи М. Мағомонгулов 3; Тел.: (+992  
37) 226-28-01; факс: (+992 37) 226-60-43. Веб сайт: [www.avkd.tj](http://www.avkd.tj). E-mail:  
[avkdtj@mail.ru](mailto:avkdtj@mail.ru)